


# ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ФАРХУНДА БОД!



ИНСОН, ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ӮАРЗИШИ ОЛӢ МЕБОШАНД



# МИНБАРИ ҲУҚУҚШИНОС

НАШРИЯИ ФАКУЛТЕТИ ҲУҚУҚШИНОСИИ ДМТ \*\*\*\* № 11 (44) 21-УМИ ИЮНИ СОЛИ 2016, СЕШАНБЕ

Густариши пайвастаи худогоҳиву худшиносӣ ва таблиғи аҳаммияти вахдати миллӣ дар миёни мардум, баҳусус наврасону ҷавонон бояд ҳамчун самти муҳимтарини кор ва меъёри асосии таълимму тарбия қарор гирад. Чунин ҳадаф бояд дар заминаи таъриҳ, арзишҳо ва ҳувияти миллӣ ташаккул ёфта, ба воқеият, ниёзҳо ва дархостҳои имрӯзаи чомеа ҷавобгӯ бошад, мардумро муттаҳид сохта, ба сӯи рушду созандагӣ роҳнамоӣ кунад.

Эмомалӣ РАҲМОН

## КОДЕКСИ МЕҲНАТ ҚАБУЛ ГАРДИД



Воҳӯрӣ бо судяҳои  
суди шаҳри Душанбе

Сах. 2

Ҷавонон – таҳқимбахшу  
созандай Ваҳдат

Сах. 6



Муассис:  
факултети  
хуқуқшиносии ДМТ  
[www.law.tnu.tj](http://www.law.tnu.tj)

Сарнударри:  
Чаҳонгир  
САЪДИЗОДА

jahon\_1967@mail.ru

Муовини сарнударри:  
Исмоил ШАРИФЗОДА

Мухаррри:  
Бобоҷон НАИМЗОДА

Тарроҳ:  
Акмал ШАРИПОВ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:  
Рахмон Д.С.

номзади илмҳои хуқуқшиносӣ,  
дотсент, декани факултети хуқуқшиносӣ;

Махмудов И.Т.

мудири кафедраи хуқуқи судӣ  
ва назорати прокурорӣ;

Курбонализода Н.Ш.

муовини декан оид ба илм ва  
робитаҳои байналмиллӣ;

Камолов И.И.

дотсенти кафедраи  
назария ва таърихи давлат  
ва хуқуқ;

Сулаймонов Ф.С.

дотсенти кафедраи хуқуқи  
байналмиллӣ;

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Ватанзода М.М.  
ердами Президенти ҶТ  
оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ;

Сайд Нуриддин Сайд  
вазiri маориф ва илми ҶТ,  
профессор;

Имомзода М.С.

ректори ДМТ,  
академики АИҶТ;

Тоҳиров Ф.Т.

академики АИҶТ,  
Махмудзода М.А.

раиси Суди Конституцисионӣ  
ҶТ, академики АИҶТ;

Рахимзода М.З.

директори маркази миллии  
қонунгузории наzdи Прези-

денти ҶТ, профессор,

Диноршоев М.

академики АИҶТ;

Насрииддинзода Э.С.

профессори кафедраи  
назария ва таърихи давлат  
ва хуқуқ;

Сафарзода Б.А.

дотсенти кафедраи хуқуқи  
инсон ва хуқуқшиносӣ  
муҳимсавӣ

ШАРТҲОИ ҚАБУЛИ МАВОД:

Дастнавис қабул карда  
намешавад.

Мавод бояд бо хуруфи  
Times New Roman Tj 14  
хуруфчӣ шуда бошад.  
Рӯзнома на ба ҳама анде-  
ши муаллифон мувоғӣ аст  
ва ақсиди мухталифро ба  
хотири риояи чандандашӣ  
ба табъ мерасонад.

Рӯзнома дар Вазорати  
фарҳанги ҶТ таҳти №0336/р  
аҳ 18-уми марта соли 2016

ба қайд пирнифта шудааст.

Нишонни идора: ш.Душанбе

Бони Ҳисорӣ, Шаҳрӯи  
денишҷӯён, факултети  
хуқуқшиносии ДМТ.

Телефон: 995-38-38-67,  
918-51-03-02. Телъодд: 1000  
Навбатдори шумора:  
Исмоил Шарифзода

## ВОХҮРЙ БО СУДЯҲОИ СУДИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ

**Д**ар факултети хуқуқшиносии ДМТ бахшида ба 19-умин солгарди Ваҳдати миллӣ ва 25-умин солгарди Истиқолияти давлатии ҶТ воҳӯрии устодону донишҷӯёни факултет бо судяҳои суди шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар воҳӯрии муовини раиси суди шаҳри Душанбе Бобоҳонзода А., судяҳои суди шаҳри Душанбе Абдулғанизода А., Мусобекзода Т. ва мудири шуъбаи таъминоти хуқуқии ДМТ Муминов Н. иштирок карда, дар мавзӯи «Роҳҳои пешгирии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва гурӯҳҳои ифротӣ» суханронӣ намуданд.



Воҳӯрии бо сухани муқаддимиавии декани факултет номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Раҳмон Д.С. оғоз ёфт. Мавсүф зимни суханронии ҳеш афзуд, ки мақсад аз ташкил ва гузаронидани ҷунун воҳӯриҳо, пеш аз ҳама, пешгири ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва гурӯҳҳои ифротӣ ворид мешаванд, ки бо ин ҳам зиндагии ҳудро табоҳ мекунанду ҳам ба номи падару модар ва тарбияткунандай ҳуддог меоранд. «Боварӣ дорам, ки ҷунун воҳӯриҳо сатҳи дониши сиёсии донишҷӯёро афзуда, барои садди роҳ шудан ба ғароишҳои гурӯҳкунандада таъсиргизор ҳоҳад буд» – таъқид кард Бобоҳонзода А.

Абдулғанизода А. – судяи суди шаҳри Душанбе Бобоҳонзода А. дар ибтиди сухаронии ҳуд аз ташкили ҷунун воҳӯриҳо бо донишҷӯён, ки бевосита бо ташаббуси раёсати ДМТ ва садорати факултет сурат мегирад, изҳори қаноатмандӣ намуда, таъқид кард, ки рӯйи кор гирифтани ҷунун ҳамоишҳо дар фаъолияти корӣ натиҷаи ҳуб ба бор ҳоҳад овард. Номбурда зимни сухаронии ҳеш аз даст задани ҷавонон ба ҳуқуқвайронкуниҳо ва шомил шудани онҳо ба ғурӯҳҳои ифротӣ изҳори нигаронӣ намуд. Номбурда афзуд, ки дар солҳои охир ҷавонони зиёде,

ки ҳатто дар ин ё он донишгоҳ, таҳсил менамоянд, фирефтаи ваъдаҳои гурӯҳкунандай ҳоҷагони ҳориҷӣ шуда, ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва гурӯҳҳои ифротӣ ворид мешаванд, ки бо ин ҳам зиндагии ҳудро табоҳ мекунанду ҳам ба номи падару модар ва тарбияткунандай ҳуддог меоранд. «Боварӣ дорам, ки ҷунун воҳӯриҳо сатҳи дониши сиёсии донишҷӯёро афзуда, барои садди роҳ шудан ба ғароишҳои гурӯҳкунандада таъсиргизор ҳоҳад буд» – таъқид кард Бобоҳонзода А.

Абдулғанизода А. – судяи суди шаҳри Душанбе зимни сухаронии ҳеш изброз дошт, ки ҳамасола садҳо нафар ба ДМТ ҳуҷҷат супорида, сазовори номи баланди донишҷӯёи мегарданд. Аксарияти донишҷӯёни ин боргоҳи илим бо таҳсилни хубу аъло ва иштирок дар корҳои ҷамъияти ҳамҷун шаҳрвандони сарбаланди қишивар ном мебароранд ва бо иштироки фаъоли ҳеш дар озмунҳои фанни ба пешрафти ободонии ватани азизамон, дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон саҳм мегузаранд. Ҳатмкардагони ДМТ дар қиёс бо дигар макотиби олии мамлакат аз беҳтарин мутахасисони соҳаҳои гуногуни ҳоҷа-

гии ҳалқи қишивар эътироф шудаанд. Мутаассифона, бархе аз донишҷӯён, ҳарчанд шумораи андакеро ташкил дижанд ҳам, бо сабаби надоштани донишу маърифат ва ҷуръату иродадар фаро гирифтани илму дониш, надоштани ҳисси ватандустӣ, ифтихори миллӣ, арҷузорӣ накардан ба муқаддасоти милливу ҳудшиносӣ, нагирифта ни тарбияи дуруст дар оиласу мактаби миёна зуд донишгоҳро тарк мекунанд ё қоидаҳои таҳсилро риоя накарда, дар натиҷа аз донишгоҳ ҳориҷ ва аз номи пуршарафи донишҷӯёи маҳрум мегарданд.

«Имрӯз донишҷӯёро зарур аст, ки ҳуқуқу ҳудадориҳои ҳуҷро пурра омӯзанд. Бояд ҳамеша қӯшиш кунанд, ки фирефтаи ҳизбҳои ҳаракатҳо ва равияҳо, ки фаъолияташон манъ карда шудааст, нашаванд. Масарчамъона бояд пеши роҳи ин гуна амалҳои номатлуб ва фасодкориро гирем ва нагузорем, ки ин гуна фасодкориро ҳудди мегӯяд судии суди шаҳри Душанбе Мусобекзода Т.

Дар интиҳои нишаст декани факултет, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Раҳмон Д.С. таъқид намуд, ки бо дастгирӣ раёсат ва ташаббуси соҳторҳои донишгоҳ воҳӯриву сухбатҳо бо иштироки мегузаранд. Ҳамзамон ин масаъалаҳо мудом дар дарсҳои тарбияӣ ва дарсҳои «Лидери сиёсӣ» (сарвари сиёсӣ), ки дар донишгоҳ мегузарад, мавриди таҳлил қарор мегирад.

**Нозим МУМИНОВ**  
мудири шуъбаи  
таъминоти хуқуқии ДМТ





Шогун АМРЕНОВА  
ассистенти кафедраи  
хукуки нақлиёт ва хукуки  
истифодай сарватҳои табии

## ИЧОЗАТНОМАДИҲӢ ДАР СОҲАИ НАҚЛИЁТИ ҲАВОӢ

Ичозатномадиҳӣ яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти танзими давлатӣ буда, бо мақсади муайян намудани асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии низоми ичозатномадиҳӣ, номгуи истисноии фаъолиятҳои дар асоси ичозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ амалишаванд, тартиби додани ҳуччатҳои ичозатномадиҳӣ ба субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва муқаррар кардани шакли ҳуччатҳои ичозатномадиҳӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, муҳити зист ва амнияти давлатӣ ба амал бароварда мешавад.



Бобоҷон НАИМЗОДА  
ассистенти кафедраи  
хукуки конститутсионӣ

Ичозатномадиҳӣ дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ ин маҷмӯи чорбинҳо оид ба ичозатномадиҳӣ аз ҷониби мақомоти ичозатномадиҳандан мебошад. Он ба додан, аз нав ба расмиятдарории ҳуччатҳо, ки мавҷудияти ичозатномаро тасдиқ мекунанд, боздоштан, барқарор намудани амал ва бекор кардани ҳуччати ичозатномадиҳӣ, додани нусхай дуюми (дубликати) ҳуччати ичозатномадиҳӣ, пешбуруди Фехристи ягонаи давлатии электронии ҳуччатҳои ичозатномадиҳӣ, назорати мақомоти ичозатномадиҳандан оид ба риояи шарту талаботи ичозатномадиҳӣ аз тарафи ичозатномадор ҳангоми ба амал баровардани намудҳои фаъолияти ичозатномадодашаванд вобаста мебошад.

Фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ, аз ҷумла мусофирикашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ дар асоси ичозатнома ба амал бароварда мешавад. Ичозатномадиҳии фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ мувоғики Қонуни ҶТ «Дар бораи ичозатномадиҳӣ ба бâъзе намудҳои фаъолият» сурат мегирад. Фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ аз ҷониби ташкилотҳои нақлиётӣ анҷом дода мешавад. Ташкилоти нақлиётӣ шахси ҳуқуқиест, ки ба фаъолияти ҳочагию тиҷоратӣ оид ба интиқоли бор ва мусофириён, хизматрасонии техникий ва таъмири воситаҳои нақлиёт машгӯл мебошад.

Фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ шаклҳои гуногуни амалисозӣ дорад. Аммо мувоғики қонунгузории ҶТ танҳо нисбати шаклҳои зерини фаъолияти ичозатнома дода мешавад:

- фаъолият оид ба мусофирикашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ;
- фаъолият оид ба хизматрасонии техникий ҳангоми парвози нақлиёти ҳавоӣ;
- фаъолият оид ба ба таъмир ва хизматрасонии техникии нақлиёти ҳавоӣ;
- фаъолияти терминалҳои мусофирикашонӣ ва боркашонӣ;
- истифодабарии фазои ҳавоӣ дар асоси ичозати мақоми системаи ягонаи ташкили ҳаракати ҳавоӣ бо оғоҳонидани ҳатмии мақоми системаи ягонаи ташкили ҳаракати ҳавоӣ дар ин бора сурат мегирад.

Мақомоти ичозатномадиҳандан дар соҳаи фаъолияти нақлиётӣ Вазорати

нақлиёти ҶТ ба ҳисоб мераҷад. Дар соҳаи фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ яке аз соҳторҳои он - Ҳадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиётӣ ваколатдор мебошад.

Намуди аз ҳама маъмул ва паҳнгашта дар соҳаи фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ мусофирикашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ аст. Мусофирикашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ зерини корҳоро дар бар мегирад: мусофирикашонӣ ва боркашонии мунтазами дохилӣ бо нақлиёти ҳавоӣ, мусофирикашонӣ ва боркашонии мунтазами бо нақлиёти ҳавоӣ, мусофирикашонӣ ва боркашонии мунтазами байналмилалӣ бо нақлиёти

рон (бор), аз он ҷумла ба сифати сарборӣ гирифтани бор дар ҳавопайморӣ бе роғигии мақомоти ичозатномадиҳандан надоранд. Ичозатномадиҳии фаъолияти мусофирикашонӣ ва боркашонии мунтазам ва файримунтазами (чартерии) байналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоӣ дар асосҳои муқаррарнамудаи қонун ба амал бароварда мешавад. Ичозатнома ба ҳуқуқи икрои интиқоли мунтазам ва файримунтазами ҳавоии байналмилалӣ ба ташкилотҳои авиатсионии дода мешавад, ки коди серамзии Ташкилоти байналмилалии авиатсионии гравитационари (минбаъд ICAO) ва ҳуччатҳои интиқолии

мунтазам ва файримунтазами (чартерии) байналмилалӣ дар асоси озмун ба амал барорад.

Интиқолдиҳандай авиатсионӣ, ки ичозатнома барои ҳуқуқи икрои интиқоли мунтазами байналмилалӣ дар ҳатти парвоз гирифтааст, соҳиби статуси ташкилоти авиатсионии аз номи ҶТ таъиншуда мегардад. Ичозатнома ба ҳуқуқи икрои мунтазами интиқоли авиатсионии байналмилалӣ ба соҳибаш ҳуқуқ медиҳад, ки рейсҳои иловагии файримунтазамро (чартериро) дар ҳатти парвози мазкур низ икро намояд. Ичозатнома барои ҳуқуқи икрои интиқолии

ҷониби мақомоти ваколатдори авиатсионии граждани додашуда бошанд;

- нисбати шаҳрвандон ва шахсони ҳориҷии ҳуқуқӣ сертификатҳои истифодабарандада ва ё ҳуччатҳои ба он монанде эътироф карда мешаванд, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлати ҳориҷӣ додашуда дар ҶТ муқарраргардида ҷаъвобӣ мебошанд;

- ҳавопаймое истифода бурда мешавад, ки дар ҶТ ё дигар давлат ба қайд гирифта шудааст ва сертификати амалкунандай мутобиқати аз ҷониби мақомоти ваколатдор ё давлати ҳориҷӣ додашуда дар ҶТ эътирофгардида дошта бошад;

- намудҳои суғуртai ҳатмиро бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ таъмин намояд;

- ҳулосаи мусбати мақомоти назорати санитарии эпидемиологиро дошта бошад;

- ҳаҷодатнома дар бораи бақайдигирӣ ташкилоти авиатсионии дарҳои ҳарбӣ дар ICAO;
- рамзи сеҳарфаи ICAO барои мақсадҳои истифодабарӣ;

- рӯйхати муқарраргардида ҳуччатҳои боркашонӣ ва мусофирикашонӣ барои ба расмиятдарории боркашонии байналмилалӣ.

Ичозатнома талаб карда намешавад, агар интиқолдиҳандай авиатсионии мустақилона фурӯши интиқоли авиатсиониро бо рейсҳои аз ҷониби ҳавопаймояҳои ин интиқолдиҳандада икро намояд. Қобилияти дарҳосткунандада, ки намудҳои мазкури фаъолиятро икро мекунад, бояд бо сертификати мутобиқат, ки Ҳадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт додаст, тасдиқ карда шавад.

Бояд гуфт, ки ичозатномадиҳӣ оид ба фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти давлатӣ буда, давлат дар ин ҷоҳа ҳамеша ҳавасманд мебошад ва баҳри рушди ин соҳа тамоми ҷоҳаҳои зарурӣро андешидан додааст.



ҳавоӣ, мусофирикашонӣ ва боркашонии файримунтазами (чартерии) дохилӣ ва байналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоӣ, фаъолияти агентӣ оид ба фурӯши мусофирикашонии интиқоли авиатсионии ва бо ҳӯрокворӣ таъмин намудани мусофириён (экипажи) киштиҳои ҳавоӣ. Пареметрҳои ичозатнома барои мусофирикашонӣ ва боркашонии мунтазами (файримунтазами) дохилӣ ва байналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоиро намудҳои интиқол (мусофирикашонӣ, боркашонӣ, бору мусофирикашонӣ), навъни ҳизматрасонии пешниҳодшуда (фурӯш, бронқунии интиқол), дараҷаи (категорияи) интиқол (мунтазам, дохилӣ, байналмилалӣ) ташкил медиҳанд.

Интиқолдиҳандагони авиатсионӣ, ки ба интиқоли файримунтазами (чартерии) авиатсионӣ ичозатнома доранд, ҳуқуқи ташкили фурӯши интиқоли мусофириони мусофирикашонӣ, боркашонӣ, бору мусофирикашонӣ, навъни ҳизматрасонии пешниҳодшуда (фурӯш, бронқунии интиқол), дараҷаи (категорияи) интиқол (мунтазам, дохилӣ, байналмилалӣ) ташкил медиҳанд.

Интиқолдиҳандагони авиатсионӣ, ки ба интиқоли файримунтазами (чартерии) авиатсионӣ ичозатнома доранд, ҳуқуқи ташкили фурӯши интиқоли мусофириони мусофирикашонӣ, боркашонӣ, бору мусофирикашонӣ, навъни ҳизматрасонии пешниҳодшуда (фурӯш, бронқунии интиқол), дараҷаи (категорияи) интиқол (мунтазам, дохилӣ, байналмилалӣ) ташкил медиҳанд.

бо тартиби муқарраршуда бақайдигирифташуда дошта бошанд. Ташкилотҳои авиатсионӣ, ки коди серамзии ICAO -ро надоранд, ҳангоми гирифтани ичозатнома барои ҳуқуқи икрои интиқоли байналмилалӣ (чартерӣ) метавонанд, ки коди серамзии ташкилотҳои авиатсионии дорои ҳамин ҳел бақайдигирро бо шартҳои қарордодӣ истифода баранд.

Ичозатнома барои ҳуқуқи икрои интиқоли мунтазами байналмилалӣ ба ташкилотҳои авиатсионии дода мешавад, ки онҳо таҷрибаи кориро дар ҳатҳои файримунтазами ҳавоии на камтар аз яксола дошта бошанд. Дар ин ҳолат сифати ҳизматрасонӣ ба мусофириён, интиқоли мунтазам ва қонеъ гардонидани талабот ба ҳизматрасонӣ дар ҳатти парвоз ба назар гирифта мешавад. Мақомоти ичозатномадиҳандада ҳуқуқ дорад, додани ичозатнома барои ҳуқуқи икрои интиқоли

мунтазам ва файримунтазами (чартерии) авиатсионии байналмилалӣ ба ташкилоти авиатсионии ба шарти мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудааст, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудааст, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952-и Рим майян шудаанд, ё дигар андозаҳои бо давлати ҳориҷӣ мутобиқати мунтазам ва ғайримунтазам шудааст, ки дар Конвенсияи соли 1955-и Варшава пешинӣ шудаанд, инчунин таъмини ҷавобгарии суғуртai ҳатмиро д



**С**анаи 17-уми июни соли 2016  
Маҷлиси намояндагон – палатаи поёни парлумони кишвар лоиҳаи Кодекси меҳнати ҶТ-ро дар таҳрири нав муҳокима намуда, қабул кард. Он баъди ҷонибдорӣ шудан аз тарафи Маҷлиси миллӣ – палатаи болоии парлумон ва имзо гардидан аз ҷониби Президент мавриди интишори расмӣ қарор хоҳад гирифт. Лоиҳаи мазкур бо тартиби ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорӣ аз тарафи Президенти ҶТ пешниҳод гардидааст.



Ҳанӯз 26-уми апрели соли 2013 Президенти ҶТ дар Паёми солонаашон ба Маҷлиси Олий зарурияти қабули Кодекси меҳнати ҶТ таъкид карда буданд. Он замон Сарвари давлат чунин таъкид доштанд: «Бо мақсади такмили ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандон ва муқаррар намудани кафолатҳои ило-

вагӣ оид ба ҳифзи меҳнат ва манзил зарурати дар таҳрири нав таҳия ва қабул намудани кодексҳои меҳнат ва манзил ба миён омадааст. Ҳамчунин бо мақсади ба талаботи замони мусир мутобиқ намудани танзими муносибатҳои муҳимми ҷамъияти Ҳукумати Тоҷикистонро зарур аст, ки кодексҳои гражданий ва

## КОДЕКСИ МЕҲНАТ

чиноятиро низ дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод на-  
мояд».

Кодекси меҳнат дар таҳрири нав аз 6 фасл, 41 боб ва 366 модда иборат мебошад.

Гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи кодекси меҳнат аз таҷрибаи қонунгузории кишварҳои мутамаддин ба таври фароҳ, бо дарназардошти ба эътибор гирифтани манфиатҳои миллӣ истифода кардаанд.

Афзалияти ҳуқуқии кодекси мазкур дар қиёс бо кодекси амалкунанда мушаххасан аз инҳо иборатанд:

1) Муқаррароти лоиҳаи кодекси мазкур ба меъёрҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, са-надҳои меъерии ҳуқуқие, ки муносибатҳои меҳнатиро танзим менамоянд ва са-надҳои ҳуқуқии байналми-лалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муҳолифат ва тazzodi ҳуқуқӣ надорад.

2) Матни лоиҳаи кодекси номбаршуда бо забони сoddavу мардумфаҳм иншо шуда, вожаву истилоҳоти он бо Қоидҳои нави имлои забони тоҷикӣ комилан му-воғиқ гардидааст.

3) Лоиҳа аз лиҳози ҳам, таркиб ва шумораи бобу моддаҳо аз Кодекси

амалкунанда тафовути на-  
заррас дошта, бо риояи талаботи техникии ҳуқуқӣ ва техникии қонунҷодкунӣ таҳия гардидааст;

4) Дар лоиҳа як идда падидаҳои нав, аз қабили тайёрии касбӣ, азnavtayérkunӣ, такмили ихтисос ва таҷribaomӯzӣ, бакортâminkunӣ, ҳусусияти танзими ҳуқуқии меҳнати гурӯҳи алоҳидаи кормандон, ба монанди меҳнати вакiloni Maҷlisи namояndagon, судяҳо, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дипломатӣ, кормандони хонагӣ ва хонакорон мавриди танзим қарор гириftaанд.

5) Лоиҳа бо дарназардошти принципи умумэти-  
рофшудаи башарӣ – арзиси олий эътироф шудани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ўтаҳия гашта, ба тақвияти ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии шаҳrвандон ва муқаррар шудани кафолатҳои иловагӣ оид ба ҳифзи озодии меҳнат мусоидат менамояд.

Ҳангоми муҳокимаи парлумонӣ вакiloni Maҷlisi namояndagon A. Fafforov, R. Қudratov, R. Latifzoda, G. Nазiriy, N. Sodikova, T. Azimzoda, Ҷ. Ahmedov ва digaron oид ба ҷабҳои мусбati loiҳaи kodeksi meҳnat dар taҳriri nав andešaҳoи худro ibroz doшtanد.

**Бояд қайд кард, ки ҳангоми таҳияи лоиҳаи Кодекси меҳнат устодони факултети ҳуқуқшиносӣ ба кори он ҷалб гардидаанд, ки барои аз лиҳози назариявӣ тақмил додани он самарбахш маҳсуб мейбад. Аз ин рӯ, ба раиси муҳтарами Maҷlisi Olii ҶT Шукурҷон Зуҳиров барои мусоидат ҷиҳати тақмili лоиҳa ва татbiқi илм bo амалия изҳori сипос менамоем.**

Дар ин росто назари баъзе аз устодони факултетро, ки дар ҳамоишҳо во-  
баста ба тақmili лоиҳaи Кодекси меҳнат ширкат на-  
муданд, пешкаши хонandaи зakiy менамоем.



**Сулаймонов Фирӯз  
н.и.ҳ., дотсенти  
кафедраи ҳуқуқи  
байнамилӣ**

Bo inkiшофи муносибатҳои ҷamъияти зарурияти takmili қonunguzorӣ ба miён



# ҚАБУЛ ГАРДИД

меояд. Дар ин асно, бинобар сабаби инкишофи муносибатҳои ҷамъиятий, алалхусус муносибатҳои меҳнатӣ зарурӣ тақмилӣ қонунгузории меҳнатӣ ба миён омад. Бинобар ин лоиҳаи Кодекси меҳнати ҶТ аз ҷониби гурӯҳи мутахассисон коркард шуд.

Умуман, қайд бояд намуд, ки лоиҳаи пешниҳодшудаи Кодекси меҳнати ҶТ ба талаботи инкишофи муносибатҳои ҷамъиятий ҷавобгӯй буда, дар худ як қатор институтҳои нави муносибатҳои меҳнатӣ, аз ҷумла танзими ҳуқуқии категорияи алоҳидай коргарон, инчунин дигар паҳлӯҳои муносибатҳои меҳнатиро бо дарназардоши муқаррароти Конститутсияи ҶТ ва сандҳои ҳуқуқии банаҳмиллии эътирофнамудаи Тоҷикистон таҷассум менамояд.

Фикр мекунам, ки Кодекси мазкур дар инкишофи муносибатҳои меҳнатӣ саҳми арзанда гузошта, дар соҳтмони давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистон заминаи устувор ҳоҳад гузошт.

Бозоров Р.Б. н.и.х.,  
дотсенти кафедраи  
ҳуқуқи соҳибкорӣ ва  
тиҷорат

Сараввал бояд қайд нағоям, ки Лоиҳаи кодекси мазкур ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии



ҶТ бо тартиби ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттараам Эмомали Раҳмон барои баррасӣ ва қабул ирсол гардидааст.

Мазмуни лоиҳаи кодекси мазкур дар Кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон ҳаматарафа мавриди таҳлил карор ёфта, пешниҳод ва дарҳостҳои вакiloni мардумӣ ва шаҳрвандони ҶТ доир ба муқаммал намудани таркиби он ба назар гирифта шудааст.

Лоиҳаи кодекси мазкур аз лиҳози соҳт, ҳаҷм ва мазмун аз кодекси меҳнати амалқунанда тафовути назаррас дорад. Дар он дар баробари бобҳою моддаҳои анъанавӣ бобу моддаҳои науви тоза во-

рид шудаанд, ки ҷавобгӯи талаботҳои иқтисодӣ бо заргонӣ мебошанд.

Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ танзими ҳуқуқии меҳнатӣ кормандони ҳонагӣ ва ҳонакорон ногузир мебошад. Корманди ҳонакор дар муносибати меҳнатӣ бо корфармо тибқи шартномаи меҳнатӣ қарор дошта, супоришҳои ўро дар манзили истиқоматии ҳуд иҷро менамояд. Корманди ҳонагӣ низ тибқи шартномаи меҳнатӣ дар муносибати меҳнатӣ бо корфармо қарор дошта, вазифаҳои меҳнатии ҳешро дар манзили истиқоматии корфармо иҷро менамояд. Чунин кормандон ҳамчун корманди ҳонагӣ эътироф мегарданд: нигоҳубини шахси бемор; нигоҳубини кӯдаки ноболиғ; рондани мошини сабуқрави корфармо, чӯпон ва ғайра.

Дар лоиҳаи кодекси фасли нав бо номи «Муносибатҳои меҳнатӣ» иншо гардидааст. Дар фасли мазкур мақоми ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои меҳнатӣ ва асосҳои ба вуҷуд омадани он муқаррар гаштаанд, ки, ба андешаи мо, шафо-

фиятре дар ин санади кодификатсионӣ, бешубҳа, таъмин месозанд.

Соҳибов М.М.  
ассистенти кафедраи  
ҳуқуқи граждани



Ба ҳамагон маълум аст, ки Кодекси меҳнати ҳоло амалқунанда 15-уми майи соли 1997 қабул шудааст. Бо дарназардоши инкишофтӣ ёфтани муносибатҳои нави меҳнатӣ, ворид шудани ҶТ ба муносибатҳои байналхалқии меҳнатӣ зарурӣ таҳия ва қабули Кодекси нави меҳнатро ба миён овард. Лоиҳаи мазкур дар асоси талаботи Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26-уми апрели соли 2013, аз ҷониби гурӯҳи кории бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июни соли 2013 №АП-2256 таъсисёфта дар таҳрири нав таҳия гардидааст.

Лоиҳаи кодекси мазкур нисбат ба кодекси меҳнати амалқунанда падидаҳои нави муносибатҳои меҳнатиро ба таври фароҳ танзим намудааст. Махсусан, асосҳои сиёсати давлатиро дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ муайян намуда, кафолати давлатии ҳуқуқи

меҳнатии шаҳрвандонро муқаррар мекунад ва ба таъмини риояи манфиатҳои қонунии кормандон, корфармоён ва давлат равона шудааст. Аз қабили тайёрӣ касбӣ, азнаттайёрӯй, тақмилӣ иҳтисос ва таҷрибаомӯзӣ; бакортаъминкуй, ҳусусияти танзими ҳуқуқии меҳнати гурӯҳи алоҳидай кормандон, ба монанди меҳнати вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, судҳо, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дипломатӣ, кормандони ҳонагӣ ва ҳонакорон мавриди танзим қарор гирифтаанд.

Умదворем, ки Кодекси мазкур дар танзими муносибатҳои меҳнатӣ саҳми арзанда гузошта, дар тақвияти ҳифзи манфиатҳои иҷтимоӣ шаҳрвандон ва муқаррар шудани кафолатҳои иловагӣ оид ба ҳифзи озодии меҳнат мусоидат ҳоҳад кард.

Таҳияи И. ШАРИФЗОДА

## Аз редаксия:

Тавре аз Паёми Президенти мамлакат бармеояд, дар баробари кодекси меҳнат, ҳамзамон кодекси манзил низ бояд дар таҳрири нав қабул карда шавад. Бовар дорем, ки парлумони қишвар дар ин сандҳаи ҳуқуқи мазкур мавриди парлумонӣ қарор мебидад.

# ЧАВОНОН - ТАҲКИМБАХШУ СОЗАНДАИ ВАҲДАТ

Ваҳдати миллӣ, ки 19-умин солгарди он дар ВМКБ бо шуқӯҳу шаҳомати хосса таҷпил мегардад, барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳо, аз ҷумла ба соҳаи маориф, ки омили асосии таҳқими давлат ва наҷоти миллат мебошад, имкониятҳои зиёд фароҳам овард.

Чавонон, ки тибқи меъёрҳои ҷаҳони мусоир донишу таҷриба омӯхтан меҳоҳанд, имкон бештар пайдо карданд, ки бе ягон мамониат қасбу ҳунари дилҳоҳашонро интиҳоб намоянд.

Ҳайати омӯзгорони кишвар, ҳусусан устодони ДМТ, ки мақсаду мароми қунуниашон ривоҷу равнақ додани соҳаи маориф ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти олии ҷаҳонӣ мебошад, дар роҳи амали намудани дастуру пешниҳодҳои Асосгу-

зори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қӯшишҳои зиёд ба ҳарҷ дода истодаанд.

Устодон вазифаҳои ба зиммаи ҳуд доштаи замони истиқполиятро дуруст дарк намуда, бо яқдилуву яғонагӣ, ҳамдастии фарҳангӣ ба шоҳроҳи нави зиндагӣ қадам мемонанд. Дигаргӯниҳои сиёсию иқтисодии ҷумҳурӣ тақозо мекунад, ки масъулиятро барои кормандони соҳа боз ҳам баландтар намоянд.

Имрӯз мо аз қолабҳои қуҳнаи солҳои пешина пурра даст қашида, дар тарбияи чавонон роҳу усулҳои муғидро ба кор бурда истодаам. Агар омӯзгор дар риштае тадрис қунад ва нисбат ба қасби ҳуд дилсӯз набошад, илму до-

ниши ҳудро нақу надонад, агар рӯзафзун ба омӯзиш ва андӯхтани дониш напардозад, кори ў ба об дар ҳован кӯбидан монанд аст ё мисли тир ба торикӣ андохтан аст. Бо дарназардошти ин тарбияи омӯзгорони чавон дар донишгоҳҳо аз вазифаҳои аввалиндарача ба ҳисоб меравад.

Имрӯз дар нақшай ҷорабиниҳо дар мадди аввал дуруст ба роҳ мондани таълим, баланд бардоштани савияи дониши фарҳангии чавонон, ҳар чӣ бештар ҷалб намудани онҳо ба корҳои ҷамъияти гузошта шудааст. Бояд гуфт, ки чавононро ба ҳулқу атвори нек, инсонпарварӣ, ватандустӣ, фидокорӣ, илму маърифатпарварӣ, росткорию нақуқорӣ, одаму одам-

гарӣ ва дӯстии бародарӣ тарбия намудан вазифаи мо, омӯзгорон мебошад. Дар ҳар як донишгоҳ ва донишкада донишшӯ бояд ҳамчун шахсият тарбия ёбад. Аз ин рӯ, барои ташаккули шахсияти чавонон дар рӯҳияи арзишҳои Ваҳдати миллӣ таълиму тарбияро пурзӯр кардан зарур аст, зеро чавонон таҳқимбахшу созандай Ваҳдати миллӣ ба шумор мераванд.

Ҳайати устодон, ки аксарон олимону мутахассисони варзидаи ҷумҳурӣ маҳсуб мейёбанд, баҳри тақмили дониши толибиглмон ва ҳамчун мутахассисони баландҳитисоси ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ тайёр намудани онҳо қӯшиш ба ҳарҷ дода истодаанд.

Ҳоло, ки мо дар арафаи иди Ваҳдати миллӣ қарор



Гулаҳмад РАҲМОНХУДОЕВ,  
профессори кафедраи  
физиологияи растаниҳо  
ва биотехнология

дорем, устодон ва дар симои онҳо тамоми машъал-фурӯзони соҳаи маорифро бо ин ҷаҳони таъриҳӣ са-мимона шодбош гуфта, барояшон тансиҳативу ҳонаобӣ ва ривоҷу равнақи корҳои имми омӯзгориро таманно дорем. Поянда бод, Ваҳдати миллӣ!

# ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - ГАВҲАРИ БЕБАҲО



Чамила АБДУЛХАЙРЗОДА  
аспиранти соли 1-уми  
кафедраи ҳуқуқи инсон ва  
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ,  
команди дастгоҳи суди  
ш. Душанбе

Нуздаҳ сол муқаддам дар таърихи давлатдории тоҷикон рӯйдоди бузурги таъриҳӣ ба вуқӯй пайваст. 27-уми июни соли 1997 Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллии тоҷикон ба имзо расид, ки дар таърихи давлатдории навини тоҷикон таҳаввулоти ҷиддии бунёдиро асос гузошт. Нуздаҳ баҳори пурбарақат аст, ки рӯзи 27 июнро ҳамчун баҳори иди умумиҳалқӣ, Рӯзи ваҳдату яғонагӣ ва бунёдкориву созандагӣ ҷашн мегирем. Воқеан, Ваҳдати миллӣ яғонагию дилбастагии мардум ва фазои сулҳ осоиш аз бузургтарин нёъмати ҳаёти инсонӣ ва пойдевори ҳар гуна пешрафту шукуфӣ аст. Мардуми шарифи Тоҷикистон ҳар сол иди

бораи сулҳ ва ризоият ба вуқӯй пайваст, дар ҷомеи тоҷикон таҷрибаи бана-зирero дар фазои Аврупо ва Осиё тавлид кард" ва ё коршиноси Ингилистон Кэтрин Баренс дар ин маврид ҷунин андеша рондад: "Ҷаравёни муноқишаро хуб баррасӣ намуда, муайян соҳтан лозим аст, ки ин сабаки тоҷикон метавонад барои ҳубтар фаҳмидани ҷанги шаҳрвандӣ дар манотики дигар ба мо кӯмак расонад". Баррасии ҳамаҷонибаи дастовардҳои сулҳи тоҷикон мавриди омӯзиши амиқи на танҳо коршиносони алоҳида, балки институтҳои бонуфузи ҷаҳонӣ

гардидааст. Боиси ифтихормандӣ ва сарбаландии миллати тоҷик аст, ки Кумитаи академикии Шӯрои Аврупо оид ба равобити байнамиллӣ Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмонро барои хизматҳои шоиста ва арзандаш дар таъмину таҳқими сулҳ, тамаддунсозию фарҳангпарварӣ, мусоидат ба ваҳдати миллӣ ва ҳифзи муҳити зист, рушди поҳояи иҷтимоӣ ва таъмини эҳтироми манзалати инсонӣ ба унвони олии фарҳангии сиёсӣ - "Пешвои аспри XXI" мушарраф гардонд.

Ваҳдати миллӣ ба осонӣ ба мо мӯяскар нашудааст ва ҳамагонро водор меку-

над, ки ба қадри ин нёъмати бузург – сулҳу субот расида бошем ва барои таҳқими он қӯшиш намоем. Дар давоми ин солҳо ба Ваҳдати воқеӣ расидан, манфиатҳои Ватан, давлат ва миллатро аз ҳама чиз боло гузоштан дастоварди бузурги мо буд ва ҳамин тавр мемонад.

Сарвари кишвар аз рӯзи аввал бо андешаву тадбирҳои хирадмандона баҳри аз вартай фалокат берун овардани мамлакат, сарҷамъ намудани ҳазорон нафар гурезаи тоҷик нақшай мукаммалро роҳандозӣ кард. Дар гуфтушунид ва музокираҳо бо сарварони муҳолифин, чи дар доҳил ва ҷи дар ҳориҷи кишвар, ки он вақтҳо ба ҷони ҷавонаш ҳатарҳо таҳдид мекард, бе тарсари мизи гуфтушунид менишаст. Мо аз ҳамон рӯзҳои аввали Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии мамлакат пуштибонии ҳалқро аз роҳи интиҳобардаи Роҳбари муаззами Тоҷикистон, ки таъмини сулҳу субот ва муттаҳидии миллат, ҳифзи якпорҷагии Ватани азизамон буд, эҳсос намудем.

Бо дарназардошти ҳамаи ин бояд гуфт, ки вазифаи ҳар шахси ҳудшину ҳудоғоҳ, ватандусту ватанпарвар аз он иборат аст, ки ваҳдати миллиро ҷунин ғавҳари бебаҳо ва дастоварди ниҳоят азиз ҳифз намояд ва онро дар радиғи дигар муқаддасоти миллиамон пос ва гиромӣ дорад. Ваҳдати миллӣ фарҳундак бод!



# ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОЙ

Имрӯз яке аз масъалаҳои доғ ва ногуворе, ки чомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, терроризм ва ифrottарой мебошанд. Терроризм ва ифrottарой аз зуҳуроти номатлуби замони мусир ба шумор мераванд, зоро он боиси он миён омадани оқибатҳои нохуш - таҳдид ё истифодай зӯроварӣ, расонидани зарари вазнин, бенизомӣ, тағири соҳти конститусионӣ дар мамлакат, фасби ҳокимиат ва аз они худ кардани ваколатҳои он, барангҳтани низои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ шуда метавонад.

Терроризм ҳамчун амали номатлуб бевосита дар КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Мақсади ибтидоии терроризм ҳалалдор соҳтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонаидани одамон, ба ҳаяҷон ва таҳлука овардани аҳолӣ буда, таввасути он фишор овардан ба мақомоти давлатист. Мақсади ниҳоии ҷунин ҳаракатҳо маҷбур соҳтани мақомоти давлатӣ барои қабули қарори ғайриқонунӣ ва ё резонидани обру ва манзали мақомоти давлатӣ мебошад.

Мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм» экстремизм ҷунин таъриғи дода мешавад: «Экстремизм - ин изҳори фаъолияти ифrottии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии соҳти канститусионӣ дар давлат, фасби ҳокимиат ва тасаруфи салоҳияти он, ангезонидани наҳодпарастӣ,

миллатгарой, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабӣ мебошад».

Зӯроварӣ, зулм, фишорварӣ, таҳқир ва паст задани шаъну шарафи инсон эътиrozro ба вучӯд меорад, ки натиҷаи он метавонад то ба ифrottарой оварда расонад. Чи тавре ки ҷараёни таъриҳӣ нишон медиҳад, гояҳо ва идеологияҳои ифrottарой, ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ дар ду маврид ба миён меоянд. Якум, вақте ки дар ҷомеа беадолатӣ вучӯд дорад, қисми муайяни ҷомеа дар назди худ максад мегузорад, ки бар зидди беадолатӣ мубориза барад. Дуюм, мубориза баҳри ба даст овардани ҳокимиатро ба миён меорад.

Сабаби пайдоиш ва паҳн гардидани ин гуна падидаҳои номатлуб аз он шаҳодат медиҳад, ки сатҳи пасти шароити зиндагӣ, бехабар будан аз маърифати ҳуқуқӣ ва ҳудшиносӣ, таълимутарбияни нокифояи насли наврас, ҳусусан, ҷавонон боиси шомил шудани онҳо ба ғурӯҳи ифrottаро мегардад. Воеаин, ин падида на танҳо ба сиёсати доҳилии ҳишварҳои алоҳида, балки дар муносибатҳои давлатҳои ҷудогона роҳандозӣ шуда истодааст ва дар ин бобат Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллиат Эмомали Раҳмон дар суханронии худ қайд намудаанд: «Мубориза бо


терроризм ва экстремизм фароҳам овардани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфиатҳои ҳамдигар ба муттаҳид шудани ҳамаи қишварҳои дунёро дар пешорӯи ин ҳатари умумӣ тақозо менаҳояд. Истифодай «сиёсати дугона» нисбат ба терроризм ва экстремизм самаранокии қӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар муборизаи муштарақ бо ин зуҳурот ҷиддат коҳиш дода, баръакс, муҳолифатҳои наверо байни ғарбиҳои ҳарбиву сиёсӣ эҷод мекунад ва авзои ҷаҳонро боз ҳам ноором месозад. Ман ҷандин маротиба аз минбарҳои СММ ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ таъқид карда



Фазлииддин ХАЛИФАЕВ  
донишҷӯи соли 3

будам, ки террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад». Роҳбари давлат ба мо мардуми баору номуси Тоҷикистон, ҳосса ҷавонон даъват намуд, ки дар муқобили ин ҳатарҳо муттаҳид бошем ва ҳуҷӯрию зираки сиёсиро аз даст надиҳем ва ба фиребу гумроҳсозиҳои ифrottароёни тундрав дода нашавем.

МО, ҷавонони боҳушу боидроқи тоҷик, ин суханони пурмазмун ва бамавриди Президенти қишвари худ муҳтарам Эмомали Раҳмонро дастгирӣ намуда, ҳаргиз намегузорем, ки бадҳоҳони сулҳу озодӣ ба мағкураамон таъсири манғӣ расонанд, зоро ақидаҳо, андешаҳо, пешниҳодҳо, ки тавассути рӯзномаву маҷаллаҳо, барномаҳои телевизиону радио, конфронсу мизҳои мудаввар, воҳӯйӣ бо намояндагони мақомот ва дар пайравии онҳо дарҳои кӯшоди тарбиявии устодон баҳшида ба мубориза алайҳи терроризм ва ифrottарой дар ин самт нақши муҳимро бозидааст.



Хуршедулло КАМОЛОВ  
донишҷӯи соли 2  
(МБХ)

Ҳуқуқҳои занон ҳамчун категорияи ба ёрӣ эҳтиёҷманд дар тӯли таъриҳҳо то ташкили СММ аксари вақт зери табъизу поймolkunӣ қарор дошт.

Баъд аз Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон бо фавти зиёда аз 50 миллион нафар ва ташкили силоҳи ядрӣ, ки таҳдид ба нобудшавии инсониятро дошт, давлатҳои абарқудратро водор соҳт, ки дар муттаҳидӣ созмоне ташкил диханд, то вазъиятро дар ҷаҳон мӯтадил карда, ҳуқуқҳои ҳар шаҳсро новобаста аз ҷинс, најод, миллат, забон, дин ва ғ. ба ҳаёт, таҳсил, меҳнат, ҳифзи саломатӣ, инҷунин озодии виҷдон, ҳаракат, ғуломӣ ва шиканча дарҷ шудааст, ки он ба инкишофи ҳуқуқҳои инсон заминai мусоид гузошт.

Бояд қайд кард, ки диққати маҳсуси давлатҳои ҷаҳон ба категорияҳои ба ёрӣ эҳтиёҷманд, маҳсусан баъд аз Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон дода шуда буд. Вобаста ба зарурияти ҳифзи ҳуқуқҳои занон ҳамчун категорияи ба ёрӣ эҳтиёҷманд Конвенсияи маҳсус - Конвенсияи СММ дар бораи барҳам додани та-

моми шаклҳои табъиз наслабати занон аз 18-уми декабри соли 1979 қабул шуд. Конвенсияи мазкур давлатҳоро уҳдадор мекунад, ки ҳуқуқҳои занонро ба интихобот, меҳнат, таҳсил, ҳифзи саломатӣ ва ғ. дар баробари мардон ҳифзи кунанд ва тамоми шаклҳои табъиз нисбати занонро маҳкум намоянд.

Инҷунин вобаста ба рушди ҳуқуқҳои занон ҳазинаи маҳсус дар назди СММ - Ҳазинаи СММ оид ба рушд ба манфиати занон аз соли 1976 ташкил ёфтааст, ки вазифаи асосии он фароҳам овардани шароити барои иштирок дар ҳаётӣ сиёсии ҷомеа, беҳтар гардонидани вазъи занон ва имконият фароҳам соҳтан ба баробарии гендерӣ равона карда шудааст.

Санадҳои байналмилалие, ки давлатҳо қабул кардаанд, албатта, ҳусуси ҳатмиро дорад, vale чи тавре дар амалия мебинем, омилҳои субъективию объективӣ ба уҳдадориҳои дар санадҳои байналмилали ифодаёfta таъсир расонад, амал накарда истодаанд. Аз ин чост, ки дар баъзе

минтақаҳои ҷаҳон ҷангҳои минтақаҳои маҳалӣ, баҳусус, шаҳрвандӣ рафта истодааст. Яке аз қишварҳо, ки дар ҷанг ғарӣ шудааст Сурия мебошад. Албатта, ҷанг ин воситаест барои поймолкуни ҳуқуқҳои инсон ва имкониятест барои ҷангӣён ба анҷом додани амалҳои бади худ (куштор, горатгарӣ, таҷовуз ба номус ва ғ.).

Дар Сурия мувофиқи ахбори ВАО ва дигар рӯзномаю маҷаллаҳо бинобар сабаби дар доҳили қишвар зуҳур кардани ҳар гуна падидаҳо ва ба ҷангӣ шаҳрвандӣ расонидани он инсон на субъекти муносибат, балки ба объект мубаддал гаштааст. Дар асоси маълумотҳо, ки аз ҷониби ВАО матраҳ гардидааст, ҳоло 75% гуреzaҳоро занону қӯдакон ташкил медиҳанд.

Баъзе аз ғурӯҳҳо дар ҷангӣ Сурия ҳуқумати Конститусиониро гунаҳгор мекунанд, ки, ба андешаи бандӣ, ин ҳатост, зоро гунаҳгор ғурӯҳест, ки ба инкишофи ҳуқуқҳои инсон дар давлат монеъ шуда, онро ба ҷангӣ шаҳрвандӣ қашонидааст. Давлатҳои зиёде ҳастанд,

ки ҳуқуқҳои занонро, баръакс ҳифз карда, ба инкишофи он ба ҷуз қонунҳо боз фармону қарорҳо қабул мекунанд, ки аз ҷумлаи онҳо ҶТ-ро метавон шомил намуд, зоро Фармони Президенти ҶТ аз 3-уми декабряи 1999 «Дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» қабул шуда, ба инкишофи ҳуқуқӣ занон заминai мусоид гузошта истодааст.

Хулоса, то оғози ҷанг дар Сурия ҳуқуқҳои инсон, алалхусус, ҳуқуқҳои занон дар сатҳи баланд мавриди ҳимоя қарор дошт, зоро мөъерӯи қонунҳои исломӣ ба таври даҳлдор амал мекарданд, аммо бинобар сабаби сарзадани ҷанг инсон на субъект, балки ба объекти муносибати ҷангӣён мубаддал гаштааст.

АЗ ин рӯ, хуб мешуд, давлатҳои абарқудрат мөъерӯи принсипҳои умумиэтироф шудаero, ки дар Оинномаи СММ ва санади хотимавии Хелсинки қабул шудаанд (бовичдонона иҷро кардани уҳдадориҳои байналхалқӣ ва ғ.), иҷро кунанд,

# ОИД БА ҲУҚУҚИ ЗАН

# ДҮСТИЙ ДАР КҮИ МО АЗ ВАҲДАТ АСТ

**Кудрату нерӯи мо, аз Ваҳдат аст.  
Ҷон дар бозуи мо, аз Ваҳдат аст.  
Хушк гардад бе муҳаббат рӯдҳо,  
Обҳо дар чӯи мо, аз Ваҳдат аст.  
Даҳр бе Ваҳдат чун дӯзах бувад,  
Ҳастии минуи мо, аз Ваҳдат аст.  
Дур зи Ваҳдат одамӣ овора аст,  
Ҷамъҳо дар кӯи мо, аз Ваҳдат аст.  
Кай будӣ моро салом аз дигарон,**

**Пайки хуш бар сӯи мо, аз Ваҳдат аст.  
Душманий орад ба ҷону тан ҳазон,  
Сурхихо дар рӯи мо, аз Ваҳдат аст.  
Нест шодӣ, гар набошад дўстӣ,  
Чашну суру тӯи мо аз Ваҳдат аст.  
Аз адоварат баста гардад корҳо,  
Равнақу нумӯи мо аз Ваҳдат аст.  
Бод Ваҳдат ҷовидон, Содик, ба даҳр,  
Дўстӣ дар кӯи мо аз Ваҳдат аст.**



Содики КАШРУДӢ  
дастпарвари факултети  
хуқуқшиносӣ

# ВАҲДАТАТРО МЕСАРОЯМ, ЭЙ ВАТАН!



Настарани АБДУГАФФОР  
донишҷӯи соли 2 (ТҲМҚ)

Баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ муддате фазои сиёсии кишварҳои иттиҳод нором гашта, ҳаводиси ҳузнангезро ба миён овард. Мутаассифона, Тоҷикистон ба гирдоби сиёсати нодуруст афтода, ба мавҷи низоъ ва бесарусомонӣ рӯ ба рӯ гардид. Оғози ҷанги шаҳрвандӣ ва бетаҷрибагии давлатдории мустақил ба суст гаштани низоми ҷомеа ва парокандагӣ боис гардид. Ҳазорон нафар сокинони кишвар ба мамолики дуру наzdik муҳочир гардида, фазои сулҳу оромӣ аз байн рафт. Ҳисорот дар ин муддат бамиёномада ба раванди такомули ҷомеа монеъ гашта, ҳатари аз байн рафтани миллат ва қисм – қисм шудани он низ эҳсос мегардид.

**Хушбахтона, ба василаи нури офтобии маърифати азалий охирин умеди дили азияткашидаи ҳалқи тоҷик зинда монда, он дар Ичлосия 16-уми Шӯрои Олии ҶТ ҷилдигар шуд. Ичлосия 16-уми Шӯрои Олий ин рӯйдоди сарнавиштсози миллати тоҷик буд.**

Дар Ичлосия ба Раиси Шӯрои Олии ҶТ ваколати Сарвари давлат дода шуд. Новобаста ба надоштани таҷрибаи давлатдорӣ ба

фарзанди барӯманди миллати тоҷик Эмомали Раҳмон мӯяссар гашт, ки бо дарки баланди масъулият, номуси ватандорӣ, бо такя ба ҳалқи азizash роҳи минбаъдаи давлатро муайян созад. Бо ҳамин мақсад фаъолияти худро аз оштии миллӣ, ҳалъи силоҳ, авф, баргардонидани гурезагон, таъмини ҳуқуқи озодӣҳо инсон оғоз намуда, дар муддати кӯтоҳ назми ҷомеааро барқарор соҳт. Ин марди сиёсатмадору ҷасур, поквиҷону далер аз рӯзи ба сари давлат омадан ҷомаи нангӯ номус ва ҳисси ифтиҳори ватандорию миллиро ба бар намуда, таомоми нерӯи ҷисмонию ақлии ҳешро дар роҳи истиқрори сулҳ масраф намуд.

Ӯ аз ҷандин музокираҳои бебарор ҳаста нашуда, бо гузашти зиёд ва олиҳимматӣ 27-уми июни соли 1997 Соҳиҷномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллии тоҷиконро ба имзо расонид.

Хушбахтона, мардуми тоҷик Ваҳдат ба даст овард, ки он натиҷаи кӯшишу заҳматҳои қаҳрамононаш аст.

Ва аҳли ҷомеаи тоҷик тавонист дарк намояд, ки ваҳдат арзиши муқаддасест, ки онро барои пойдории давлату сарчамъии миллии тоҷик Худованд дар мавриди мувофиқе бе мо ато намуд.

Ваҳдат дар пояи бахшиш, сулҳу оштӣ ба миён омада, натиҷаи ранҷу азоб ва кӯшиши заҳмати баргардонидани бонангӯ номуси миллиат аст. Мақсади он ба ҳам омадан, ба ҳам бовар кардан, дўстӣ, сулҳу ормӣ ва сабаби хотими ҷанги бародар бо бародар ва баргардонидани муҳоҷирон дар дашту саҳрои ҳориҷи кишвар мотамзада-ва дастнигарро ба хонаи ҳуд баргардонидан, обод соҳтани вайрониҳои ҷанг ва марҳам ба дили модарони фарзандиҳои ҷаҳонӣ дар ҷаҳонӣ мӯжаддад мешуморем.

Ваҳдат ин осудагии вич-дон ва пойдории имон аст. Маҳз Ваҳдат аст, ки мо ба фардои ҳуду насли оянда эътиමод дорем. Ваҳдати тоҷик ба ҳаҷониён аз ҳастии миллиати бузургу тамаддуно-фари тоҷик паём расонид. Инак, Ваҳдати мо 19-сола

шуд.

Дигар қасе Ваҳдати миллии моро, ки парвардаи орзуву ормони мардуми тоҷик аст, ҳалалдор карда наметавонад, зоро мақсад аз имзои Соҳиҷномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллии таъмини пойдории амнияти оштӣ буд.

Бо боварӣ гуфта метавонем, ки миллии тоҷик тамоми мушкилиҳои баъди ҷангириро паси сар намуда, акуну ба марҳилаи ободиу созандагии Ватан расидааст. Оре, Ваҳдати милли моли ҳалқ аст, ки бо ҷоннисорӣ ва сарвариву роҳбарии мардони ҳирад ба даст омад ва ягон нафар ё ғурӯҳе ҳуқуқ надорад ба ваҳдати мо сояи шубҳа андозад. Баръакс, ҳар яки моро мебояд барои пойдории Сулҳу Ваҳдат, ки ҷумлаи комёбиу мувафақиятҳои мо дар пояи он қарор дорад, эҳсоси маъсулият дошта бошем. Ваҳдат моро сӯи ободиу пирӯзӣ мебарад. Ваҳдатро фарзанди зодай ҳиради тоҷикон метавон номид. Тоҷиконе, ки дар таърихи башар ба инсондӯстиву ҳайроҳӣ шинох-

таву эътироф гаштаанд ва ба ҳайси як миллате ҳамчунин ҳоҳанд монд.

Дар ҳақиқат, ҷашни Ваҳдат ҷашнест – хотимаи душманиву ҷанг, ҷашни ба ҳам омаданҳо, ҷашни бастани паймо-ну боварӣ, ҷашни баҳшишу оштӣ ва ҷашни сарғози оромиву осудагӣ ва эҳеи хиради миллиат.

Ман ҷашни Ваҳдатро зери ҳамин мағҳумҳо мепарастам ва бо қудрату ғалабаи сулҳ ба ҷанг, иттиҳод ба парокандагӣ ва хирад ба ҷаҳл итми-нор дoram.

Хулоса, мо расидаем ба он рӯзҷо, ки поягузори эҳеи миллиат, бақои насли инсонӣ дар ин сарзамин ва кафолати рӯзгори осудаву ҳӯшӣ аст. Бо вуҷуди пур аз ифтиҳору сурур шукри он инсонҳо мекунем, ки ҷаҳпро бар ҳирад, фаноро бар эҳе ва маргро бар зиндагӣ таслим на-мудаанд. Зиндагии ин миллиати ваҳдатофар обод буд!

МО зодагони ин ҳоку ин сарзамин кӯшиш менамоем, ба қадри ин неъмати бебаҳо расида бошем. Мо, ҷавонон, ки ҳамсоли ваҳдату камолёфтai неъматҳои ваҳдатем, бо кӯшишу заҳмат ва ҷонбозиҳои Қаҳрамони миллиат, Асосгузори сулҳу ваҳдати милли – Пешвои миллиат, муҳтарам Эмомали Раҳмон ва ғамхориҷояшон нисбати ҷавонон сари адаб фурӯ меовarem ва кӯшиш мекунем, ҷавобан ба ғамхориҷояшон ба қадри обу ҳоку сарзамин, истиқполият, ваҳдату осудагӣ ва ҳуррамии зиндагии осоишта расем ва саҳми ҳудро барои ояндаи Тоҷикистон ва рушди он дареф надорем. Мо, ҷавонон, ба сиёсатмадорӣ, ҷавонмардии нақуқорӣ, донишҷӯи ҳиммат ва бузургии ин Қаҳрамони Ваҳдат аҳсан меҳонем!

Ваҳдати милли ҷавони на-вхати 19-солаero мемонад, ки мудом ба нигоҳубин ва бар-камол намудан эҳтиёҷ дорад. Мо бояд онро чун гавҳараки ҷашн нигоҳ дорем! Мо ба ин неъмат арзандаем!

Ҷашни Ваҳдати милли муборак, эй ҳамватан!

